

**ҚАРОРИ**  
**шурои диссертационии 6D.ҚОА-020**  
**назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

аз 22.09.2022

ш. Душанбе

Суханронии Шарифзода Лутфулло Абдулло дар мавзуи «**Арзишҳои илмӣ ва адабии номаҳои Садриддин Айнӣ ва Мирзо Турсунзода**» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ, тақризи муассисаи пешбар – **Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода**, суханронии муқарризони расмӣ – доктори илми филология, профессор, мудирӣ кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ – **Салихов Шамсиддин Аслиддинович**, номзади илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров» – **Аъзамов Субҳонҷон Баҳромҷонович**, муқарризони ғайрирасмӣ – докторони илми филология Равшан Раҳмонов, Мисбоҳиддини Нарзиқул, Аламхон Кӯчарзода, Умархоҷа Сафаров, Ҳабибулло Рачабов, Муҳаммадӣ Муқимов ва Бадриддин Мақсудовро шунида, баррасӣ карда, шурои диссертационӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия, дар бораи асолат, арзиш, навоарӣ ва натиҷаҳои бадастовардаи Шарифзода Лутфулло Абдулло

**ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:**

1. Диссертатсияи Шарифзода Лутфулло Абдулло дар мавзуи «**Арзишҳои илмӣ ва адабии номаҳои Садриддин Айнӣ ва Мирзо Турсунзода**» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ба талаботи бандҳои 31 ва 33-35-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.
2. Маводи илмӣ чопнамудаи довталаби дараҷаи илмӣ мазмуну мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Шарифзода Лутфулло Абдулло дараҷаи илми номзади илми филология дода шавад.

4. Барои додани дипломи номзади илми филология ба Шарифзода Лутфулло Абдулло аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда шавад.

Хоҳиш мекунам, ки мавқеи худро нисбат ба ин қарори шурои диссертатсионӣ муайян намуда, овоз диҳед.

Тарафдор – 14 нафар. Муқобил – нест. Бетараф – нест.

Қарор яқдилона қабул карда шуд.

Раиси шурои диссертатсионӣ,  
доктори илми филология, профессор



 Максудов Бадриддин.

Котиби илми шурои диссертатсионӣ,  
доктори илми филология

22.09.2022

 Сирочиддини Эмомалӣ.